

«Тасдиқ мекунам»

Ректори ДДТТ ба номи Абӯалӣ
ибни Сино д.и.т., профессор
Гулзода М.Қ. _____

« ____ » _____ 2018

Низомномаи

маҳфили «Мақтаби презентаторҳо» (Школа презентаторов)-и Донишгоҳи давлатии
тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино

1. Муқаррароти умумӣ

1.1. «Мақтаби презентаторҳо» (Школа презентаторов) (минбаъд - МП) –
иттиҳоди ихтиёрии донишҷӯёни ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино мебошад, ки
рушди маҳоратҳои презентатсия тайёр кардан, ба тариқи оммави баромад кардан
ва хислатҳои роҳбарии ҷавононро амалӣ мекунад.

1.2. МП мувофиқи Низомномаи Шуъбаи кор бо ҷавонони ДДТТ ба номи
Абӯалӣ ибни Сино таъсис дода мешавад.

1.3. МП дар фаъолияти худ Қонуни ҚТ дар бораи таҳсилот, Низомномаи
Шуъбаи кор бо ҷавонони ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, инчунин Низомномаи
мазкурро дастури амали хеш қарор медиҳад.

2. Мақсад ва вазифаҳо

2.1. Мақсадҳои МП:

2.1.1. инкишоф додани хислатҳои шахсӣ ва касбии донишҷӯён, мутахассисони
ҷавон бо мақсади баланд бардоштани рақобатпазирии онҳо;

2.1.2. ташаккул ва рушди донишҷӯёни боистеъдод ва ташаббускор;

2.1.3. ҷорӣ намудани усулҳои муосири омӯзиши интерактивӣ дар раванди
таълим;

2.1.4 инкишоф додани қобилияти малакаҳои соҳанварӣ ва баромади назди
оммави;

2.1.5 инкишоф додани қобилияти малакаҳои соҳтани презентатсия;

2.1.6. навсозӣҳои мунтазами ҳайати аъзои МП;

2.1.6. ба донишҷӯён баъди гузаштани омӯзиш дар МП сертификати хатми
маҳфили мазкурро тақдим кардан

2.2. Барои ба мақсадҳои мазкур ноил шудан, чунин вазифаҳо иҷро карда
мешаванд:

2.2.1 чалб кардан (инкишоф додани) - таваҷҷуҳи ҷавонон ва донишҷӯён ба
равандҳои муосири техникаву технология;

2.2.2. инкишоф додани маҳорати бо боварӣ ва зебо баромад кардан назди
шунавандагони гуногун;

3. Самтҳои фаъолияти МП

3.1. Самтҳои фаъолият мутобиқи мақсаду вазифаҳои муқарраркардаи Низомномаи мазкур ва нақшаи кории Шуъбаи кор бо ҷавонони ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино муайян карда мешаванд.

3.2. Самтҳои асосии фаъолияти МП:

3.2.1. васеътар кардани дараҷаи дониши аъзои МП, ба омӯзиши донишҳои муосири умумӣ ва тахассусии онҳо мусоидат кардан;

3.2.2. таҳсили иловагӣ ва худомӯзии аъзои МП, инчунин ҳосил кардани донишу маҳоратҳо дар соҳаи ИТ, имич ва тарғибот;

3.2.3. ҷалб намудани ҳаммаслакони нав ба МП;

3.2.4. тарғиботи МП дар муҳити ҷавонон, тавассути сомонаи донишгоҳ, шабакаҳои иҷтимоӣ ва рӯзномаи «Ворисони Сино»

4. Ҳуқуқ ва ўҳдадорихои аъзои МП

4.1. Ба МП донишҷӯёни ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, донишҷӯёни дигар муассисаҳои таълимӣ, инчунин намоёндагони дигар мактабҳо аз рӯи мутобиқат бо координаторҳои лига аъзо шуда метавонанд, ки ақидаҳои ҳаракатҳои мунозиравиро қабул мекунанд.

4.2. Ҳуқуқ ва масъулиятҳои аъзои МП ба мақсаду вазифаҳои муқарраркардаи Низомнома мазкур ва Низомномаи Шуъбаи кор бо ҷавонони ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино асос ёфтаанд.

4.3. Аъзои МП ҳуқуқ дорад:

4.3.1. ҷавонро ба иштирок дар фаъолияти МП ҳавасманд гардондан;

4.3.2. инкишоф додан ва дастгирӣ кардани ташаббусҳои ба инкишофи патриотизм ва хусусиятҳои раҳбарии ҷавонон равонашуда;

4.3.3. ворид кардани пешниҳодоти марбути фаъолияти МП ва дар муҳокима ва истифодашавии онҳо иштирок кардан;

4.3.6. гирифтани иттилоот доир ба фаъолияти МП;

4.3.7. дар асоси хоҳиши худ озодона аз аъзогии МП баромадан;

4.4. Уҳдадорихои узви МП:

4.4.1. донишҷӯёни Муқаррароти мазкур;

4.4.2. мутобиқи мақсаду вазифаҳои асосии фаъолияти МП амал кардан;

4.4.3. дар кори МП, банақшагирӣ ва гузарондани чорабиниҳо иштирок кардан;

4.4.4. тамоми қарорҳои маҷлиси умумии МП-ро иҷро кардан;

4.4.5. талаботи Муқаррароти мазкур ва уҳдадорихои ба зима гирифташро иҷро кардан;

4.4.6. дар маҷлисиҳои МП иштирок кардан;

4.4.7. барои дигарон намуна будан, тарзи ҳаёти солихро пеш бурдан, ба одамон некӣ кардан, нисбат ба наздикон ҳисси таҳаммулпазирӣ ва эҳтиром доштан;

4.4.8. бо мақсади беҳбудии ҷамъият меҳнат кардан;

4.4.9. номи неки худ ва шаъну шарафи МП ҳифз кардан.

5. Идоракунии фаъолият ва сохтори МП

5.1. Мақомоти роҳбарикунандаи МП - Шуъбаи кор бо ҷавонони ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино мебошад.

5.2. Фаъолияти МП-ро ҷамоҳангсози (координатори) он, ки дар маҷлиси умумӣ аз шумораи аъзои МП интихоб мегардад, ташкил мекунад.

5.2.1. тренингиҳои омӯзишӣ аз тарафи донишҷӯёни соҳибтаҷриба гузаронида мешавад

5.3. Салоҳиятҳои координатори МП:

5.3.1. гузаронидани ҷаласаҳои маҷлиси умумии аъзои МП бо ҳуқуқи овози ҷалқунанда;

5.3.2. намояндагии манфиатҳои МП дар Шуъбаи кор бо ҷавонони ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, дар маъмурияти донишгоҳ, инчунин назди роҳбарияти муассисаҳои иҷтимоӣ, маҳфилҳо, ассотсиатсияҳо ва ғ.

5.4. Салоҳиятҳои маҷлиси умумӣ:

5.4.1 муайян кардани стратегияи инкишофи МП;

5.4.2 ташкил ва доир кардани интихоботи ҷамоҳангсоз (координатор)-и МП;

5.4.3 муайян кардани самтҳои фаъолият.

5.5 Дар як моҳ на камтар аз як маротиба маҷлиси умумӣ гузаронда мешавад. Мувофиқи хоҳиши нисфи аъзои МП ва ё аз рӯи дархости мақомоти идоракунии метавонанд ҷаласаҳои ғайринавбатӣ доир карда шаванд.